



БОНКИ ЭСХАТА

Тарофаҳо барои хизматрасонӣ ба шахсони воқеӣ

«Тасдиқ мекунам»

и. в. Раиси Раёсати

ЧСК «Бонки Эсхата»

Райнер Мюллер-Ханке

«6» январь соли 2021



МУНДАРИЧА:

Номгӯи хизматрасонӣ	Саҳифа
Муқаррароти умумӣ	3
1. Кушодан ва бурдани суратҳисоб	4
2. Интиқолҳои бонкӣ	4
3. Қарздиҳӣ	5
4. Амонатҳо, иҷораи қуттиҳои сейфӣ	5
5. Амалиётҳо бо пули нақд	6
6. Амалиётҳои мубодилаи асъор	6
7. Амалиётҳо бо картҳои пардохтии бонкӣ	6
8. Бонки мобилии "Эсхата Онлайн"	9
9. Ҳаққи хизматрасонӣ аз қабули пардохтҳо ба фоидаи ширкатҳои хизматрасон тариқи терминалҳои пардохти	9
10. Намудҳои дигари хизматрасонӣ	10

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. ҶСК “Бонки Эсхата” (минбаъд дар матн “Бонк”) ҳуқуқ дорад тарофаҳои мазкурро яктарафа тағйир диҳад ва ё ба он илова дарорад, ҳамзамон вазифадор аст дар ин бора дар муҳлатҳое, ки дар шартномаҳои байни мизоҷон ва бонкҳои муросил нишон дода шудааст, онҳоро хабардор намояд.
2. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк (комиссия) бо пули миллӣ гирифта мешавад. Мумкин аст ҳаққи хизмат, дар асоси созишномаи бо мизоҷ басташуда, бо асъоре, ки бо он амалиёт гузаронида мешавад мутаносибан бо нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд дар матн «БМТ») дар рӯзи пардохт, гирифта шавад.
3. Ҳамаи хароҷотҳо (хароҷотҳо вобаста ба нақлиёт, почта, телеграф, ҳаққи хизмати бонкҳои муросил, пардохтҳо вобаста ба расмиятдарорӣ дар идораи нотариалӣ ва ғайра), ки барои иҷрои супоришҳои мизоҷ аз тарафи Бонк сарф мешавад ва ё шудааст, аз тарафи мизоҷ бо нархи аслиаш рӯйпӯш карда мешавад.
4. Бонк барои нодурустии реквизитҳо (маълумотҳо) дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки аз тарафи мизоҷ пешниҳод шудааст, хатогиҳо, шарҳи нодуруст дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ва ҳамчунин барои маълумотҳои ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки бархилофи дастурамалҳои амалкунандаи БМТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ мебошанд, ҷавобгар нест.
5. Дар ҳолати бекор карда шудани супоришоти мизоҷ, ҳаққи хизмати гирифташуда баргардонида намешавад.
6. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк, ки бо фоиз нишон дода шудааст, ба намуди фоиз аз маблағи амалиёт, дар баъзе ҳолатҳо бо нишон додани андозаи баландтарин ва ё пасттарин гирифта мешавад. Дар ин ҳолат кам кардани андозаи комиссия дар асоси амрнома, фармон, қарори Раиси Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» ба амал бароварда мешавад.
7. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк, ки бо пешоянди “то” оварда шудааст, арзиши хизматрасонии эътиборан ба он баробарро низ дар бар мегирад.
8. Дар баъзе ҳолатҳои зарурӣ, ҶСК «Бонки Эсхата» метавонад дар асоси созишномаи тарафайн меъёрҳои муқарраршударо барои амалиётҳои мушаххас тағйир диҳад.
9. Тарофаҳо ва шартҳои мазкур аз «19» январи соли 2021 мавриди амал қарор дода шуда, тарофаҳо ва шартҳои то ин дам амалкунанда бе эътибор дониста мешаванд.

АМАЛИЁТҲО БАРОИ ШАХСОНИ ВОҶЕӢ

1. КУШОДАН ВА ПЕШБУРДИ СУРАТҲИСОБ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
1.1	Кушодани суратҳисоб ба шахсони воқеӣ	бе ҳаққи хизмат
1.2	Маҳкам кардани суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
1.3	Пешбурди суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
1.4 ¹	Додани иқтибос аз суратҳисоб вобаста ба амалиётҳои гузаронидашуда	бе ҳаққи хизмат

2. ИНТИҚОЛҲОИ БОНКӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ		
2.1	Воридшаванда	бе ҳаққи хизмат
2.2	Содиршаванда:	
2.2.1	Интиқоли маблағҳо бидуни кушодани суратҳисоб	мувофиқи тарофаҳои интиқолҳои дохилӣ
2.2.2	Интиқолҳо тариқи низоми пардохтҳои БМТ ба ғоидаи мизочони дигар бонкҳо	5 сомонӣ
2.3	Ҳаққи хизмат барои гузаронидани таҳқиқ бо талаби мизоч ҳангоми пешниҳод намудани нусхаи ҳуҷҷатҳо, бозхонд ва ё тағйири супоришномаҳои пардохтии иҷрошуда (интиқолҳои дохилӣ бидуни кушодани суратҳисоб, бе ҳаққи хизмат)	6,6 сомонӣ
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ		
2.4	Воридшаванда	бе ҳаққи хизмат
2.5	Содиршаванда:	
2.5.1	Интиқоли маблағҳо тариқи системаҳои интиқоли маблағ	мувофиқи тарофаҳои муқаррарнамудаи СБИМ ^[1]
2.5.2	Интиқоли маблағ байни суратҳисобҳои ҳуди мизоч дар ҚСҚ «Бонки Эсхата»	бе ҳаққи хизмат
2.5.3 III, XIX	Интиқоли бонкӣ ба ғоидаи мизочони бонкҳои дигар: — бо RUB — бо USD — бо EUR — бо дигар асъорҳои хориҷӣ	250 сомонӣ 700 сомонӣ 800 сомонӣ 250 сомонӣ
2.6	Тасдиқи интиқоли маблағ дар намуди «SWIFT»	5 сомонӣ
2.7	Ҳаққи хизмат барои бо дархости мизоч гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар-баҳрагир (қабулқунанда), ҳамчунин барои бекоркунии, даровардани тағйирот ва иловаҳо, ба пардохтҳо ^[2] : — бо RUB	200 сомонӣ

— бо USD	400 сомонӣ
— бо EUR	400 сомонӣ
— бо дигар асъорҳои хориҷӣ	400 сомонӣ

Эзоҳ:

1. СБИМ –системаҳои байналхалқии интиқоли маблағҳо.

2. Ҳаққи хизматӣ иловагии бонкҳои муросилоти дар алоҳидагӣ бо пули миллий, бо қурби расмии БМТ дар рӯзи амалиётӣ, ситонида мешаванд.

3. ҚАРЗДИҲӢ

№	Номгӯии хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
3.1	Додани қарзҳо	мувофиқи созишнома
3.2	Тартиб додани нақшаи тиҷоратӣ	мувофиқи созишнома

4. АМОНАТҲО, ИҶОРАИ ҚУТТИҲОИ СЕЙФӢ^{VIII}

№	Номгӯии хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
4.1	Амонатҳои мӯҳлатнок	мувофиқи созишнома
4.2	Маслиҳатҳои соҳавӣ	мувофиқи созишнома
4.3 ^{xxxv}	Иҷораи қуттиҳои сейфӣ барои як моҳ: — ҳаҷм – 8×30×43 см ва 4×22×33 см — ҳаҷм – 15×30×43 см ва 14,5×22×33 см — ҳаҷм – 30×30×43 см ва 29×22×33 см	250 сомонӣ 300 сомонӣ 350 сомонӣ
4.4 ^{xxxv}	Иҷораи қуттиҳои сейфии ҳаҷмашон аз 30×30×43 см боло	500 сомонӣ
4.5	Амонатҳои суғуртавӣ	1000 сомонӣ

5. АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД^{VI}

№	Номгӯии хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллий		
5.1	Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
5.2	Пардохти пулҳои нақд:	
5.2.1 ^{VII, xxxiv}	Пардохти пули нақд аз суратҳисоби мизоҷон	0%
5.2.2	Аз суратҳисобҳои мизоҷон, ки тариқи системаи пардохтҳои электронии дохилии ҶСК «Бонки Эсхата» интиқол шудаанд	то 0,3%, min 4,1 сомонӣ
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ		
5.3	Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
5.4	Пардохти пулҳои нақд:	
5.4.1	Пардохти пули нақд бо асъори хориҷӣ ^[3]	2%
5.4.2	Пардохти пули нақд бо асъори хориҷӣ, ки тариқи низоми SWIFT интиқол гаштааст	1%
5.4.3	Пардохти пули нақд бо асъори хориҷӣ, ки тариқи системаҳои интиқоли ворид шудаанд	бе ҳаққи хизмат
5.5	Ивази пулҳои фарсудаи хориҷӣ (доллари ИМА, рубли русӣ ва евро) ба асъори коршоями ҳамон давлат ^[4]	10% аз маблағи ивазкардашуда

Хизматрасониҳои иловагӣ

5.6	Хизматрасонии ҳадамоти ҳамлу нақл (инкассатсия)	мувофиқи созишнома
5.7	Тафтиши асли будани асъор (варақ ба варақ)	1 сомонӣ барои як варақ

Эзоҳ:

3. Ҳаққи хизмат ситонида намешавад, агар:

а) маблағ ба таври нақдӣ дароварда шуда бошад;

б) маблағи ба таври нақдӣ дароварда шуда, аз суратҳисоби асъори хориҷӣ ба дигар суратҳисоби асъори хориҷии мизоч мубодила карда шуда бошад;

в) суратҳисоби амонати муҳлатнок ба таври ғайринақдӣ зиёда аз 60 рӯз пеш пурра ғашта шуда бошад.

4. Арзиши хизматрасонӣ бо пули миллий, бо қурби расмии БМТ дар рӯзи амалиётӣ, гирифта мешавад.

6. АМАЛИЁТҲОИ МУБОДИЛАИ АСЪОР

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
6.1	Амалиётҳои мубодилаи асъори хориҷӣ	аз –5% то +10% ^[5]
6.2	Мубодилаи як намуди асъори хориҷӣ ба намуди дигари асъори хориҷӣ	аз –5% то +10% ^[5]

Эзоҳ:

5. Нисбати қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон дар рӯзи амалиётӣ.

7. АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢ^{I, IV, XXVIII}

№	Намуди амалиётҳо	Арзиш
7.1	Арзиши кортҳо:	
7.1.1	Кушодани суратҳисоби корти бонкӣ	бе ҳаққи хизмат
7.1.2 ^{II, IV, X, XVI, XXII, XXXIII, XXXV}	Депозити суғуртаи ба суратҳисоби корти бонкӣ: — Корти Миллӣ — Корти Миллӣ Non-Pers. — Корти Миллӣ Deposit+ — Visa Gold TJS — Visa Platinum TJS — Visa Gold USD — Visa Platinum USD — Visa Infinite TJS — Visa Infinite USD — Visa Classic Virtual	0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ
7.1.3 ^{IV, VII, X, XI, XIV, XVI, XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXXI, XXXIII, XXXV}	Пешниҳоди корти пардохтии бонкӣ ва Пин-конверт бо рамзи махфӣ: — Корти Миллӣ (барои 60 моҳ) — Корти Миллӣ Non-Pers. (барои 18 моҳ) — Корти Миллӣ Deposit+ (барои 18 моҳ) — Visa Gold TJS (барои 60 моҳ) — Visa Platinum TJS (барои 60 моҳ) — Visa Gold USD (барои 60 моҳ) — Visa Platinum USD (барои 60 моҳ) — Visa Infinite TJS (барои 60 моҳ) — Visa Infinite USD (барои 60 моҳ)	0 сомонӣ 0 сомонӣ 0 сомонӣ 0 сомонӣ 200 сомони 0 сомонӣ 200 сомони 2000 сомони 2000 сомони

	— Visa Classic Virtual (барои 60 моҳ)	0 сомонӣ
7.1.4 ^{IV} , x, xvi, xxi, xxvii, xxxi, xxxiii, xxxv	Пешниҳоди корти пардохтии бонкӣ ва Пин-конверт бо рамзи махфӣ ба таври фосилавӣ: — Корти Миллӣ — Visa Gold TJS — Visa Platinum TJS — Visa Gold USD — Visa Platinum USD — Visa Infinite TJS — Visa Infinite USD — Visa Classic Virtual	0 сомонӣ 0 сомонӣ 200 сомонӣ 0 сомонӣ 200 сомони 2000 сомони 2000 сомони 0 сомонӣ
7.1.5 ^{xxxii} , xxxv	Ҳаққи пардохти абонентии моҳона ^[8] : — Корти локалӣ — Корти локалии Non-Pers. — Корти локалии Non-Pers. Ягона — Корти Миллӣ — Корти Миллӣ Non-Pers. — Корти Миллӣ Deposit+ — Visa Classic TJS — Visa Gold TJS ^[9] ^[10] — Visa Platinum TJS ^[9] ^[11] — Visa Classic USD — Visa Gold USD ^[9] ^[10] — Visa Platinum USD ^[9] ^[11] — Visa Infinite TJS ^[9] ^[12] — Visa Infinite USD ^[9] ^[12] — Visa Classic Virtual	0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 3 сомонӣ 10 сомонӣ 0,00 сомонӣ 3 сомонӣ 10 сомонӣ 100 сомонӣ 100 сомонӣ 0,00 сомонӣ
7.1.6	Корти локалӣ бо дизайни махсус: — Пешниҳоди Бонк — Пешниҳоди мизоҷ	40 сомонӣ 60 сомонӣ
7.1.7 ^V , xxii, xxxii, xxxv, xxxvi,	Фоизи солона ба бақияи суратҳисоби кортӣ	0%
7.2	Ҳаққи хизмати эмитентӣ барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаҳои дохилӣ бо кортҳои ЧСК «Бонки Эсхата»:	
7.2.1 ^{IV} , xxxiv	Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисобҳо (нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд, банкоматҳо): — Кортҳои локалӣ, кортҳои Корти Миллӣ, кортҳои пардохтии Visa USD, Visa TJS	бе ҳаққи хизмат
7.2.2 ^{IV} , xviii,	Гирифтани пули нақд аз банкомат ва нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд бо сомонӣ:	

xxii, xxxv	— Корти локалии Non-Pers. Ягона, Корти локалӣ Non-Pers., Корти локалӣ, корти Корти Миллӣ Non-Pers., корти Корти Миллӣ, то 10 000 сомонӣ дар як моҳ — Корти локалии Non-Pers. Ягона, Корти локалӣ Non-Pers., Корти локалӣ, корти Корти Миллӣ Non-Pers., корти Корти Миллӣ, зиёда аз 10 000 сомонӣ дар як моҳ — Корти Миллӣ Deposit+, Visa Infinite TJS/USD — Кортҳои пардохтии Visa Classic TJS/USD, Visa Gold TJS/USD, Visa Platinum TJS/USD	0% 0,5% 0% 0,5%
7.2.3 ^{xxx}	Гирифтани пули нақд аз банкомат ва аз нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд бо доллари ИМА: — Кортҳои пардохтии Visa USD — Кортҳои пардохтии Корти Миллӣ (танҳо аз банкомат) то баробар ба 10 000 сомонӣ дар як моҳ — Кортҳои пардохтии Корти Миллӣ (танҳо аз банкомат) зиёда аз баробар ба 10 000 сомонӣ дар як моҳ	0% 0% 0,5%
7.2.4	Ҳаққи хизмат ҳангоми пардохти ғайринақдӣ дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ	бе ҳаққи хизмат
7.3	Ҳаққи хизмати эмитенти барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаи бонкҳои дигар бо кортҳои ҶСК «Бонкӣ Эсхата» (амалиётҳои беруна):	
7.3.1 ^{iv} , xxxv	Гирифтани пули нақд (нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд, банкомат) дар шабакаҳои бонкҳои дигар бо доллари ИМА: — Кортҳои пардохтии Visa Classic TJS/USD, Visa Gold TJS/USD, Visa Platinum TJS/USD — Visa Infinite TJS/USD	2% min 4\$ 0%
7.3.2 ^{iv} , xxxv	Гирифтани пули нақд (нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд, банкомат) дар шабакаҳои бонкҳои дигар бо сомонӣ: — Кортҳои Корти Миллӣ, кортҳои пардохтии Visa Classic TJS, Visa Gold TJS, Visa Platinum TJS — Visa Infinite TJS/USD	1% 0%
7.3.3	Ҳаққи хизмат ҳангоми пардохти ғайринақдӣ дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ	бе ҳаққи хизмат
7.3.4 ^{iv} , xxxiv	Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисоб бо воситаи банкомат: — Кортҳои Корти Миллӣ, кортҳои пардохтии Visa USD, Visa TJS	бе ҳаққи хизмат
7.4	Ҳаққи хизмати эквайрингии ҶСК «Бонкӣ Эсхата» барои мизоҷони байниминтақавӣ ва беруна:	
7.4.1	Гирифтани пули нақд бо сомонӣ ва доллари ИМА бо кортҳои пардохти тариқи нуқтаҳои пардохтии пули нақд: — Бо кортҳои байниминтақавӣ — Бо кортҳои Visa	1% 2% ^[6]
7.4.2 ^{xx}	Гирифтани пули нақд бо сомонӣ ва доллари ИМА бо кортҳои пардохти тариқи банкоматҳо:	

	— Бо кортҳо байниминтақавӣ — Бо кортҳои Visa — Бо кортҳои Union Pay	бе ҳаққи хизмат бе ҳаққи хизмат 1%
7.5^{x, xiii}	Интиқолҳо аз корт ба корт:	
7.5.1	Ба корт/суратҳисоби шахсони воқеъии дигари мизоҷи Бонк	бе ҳаққи хизмат
7.5.2 ^{xvii, xxxii}	Интиқолҳо аз корти Visa-и Бонк ба кортҳои Visa-и бонкҳои дигари дохили Ҷумҳурӣ, тариқи барномаи "Эсхата онлайн" бо Visa Direct ва Visa+, бо пули милли	1%, min 2 сомонӣ
7.5.3 ^{xvii, xxxii}	Интиқолҳо аз корти Visa-и Бонк ба кортҳои Visa-и бонкҳои хориҷӣ, тариқи барномаи "Эсхата онлайн" бо Visa Direct ва Visa+, бо доллари ИМА	1%, min 2\$
7.6	Хизматрасониҳо барои таъмини бехатарӣ:	
7.6.1	Муҳосира кардан/аз муҳосира озод намудани корти бонкӣ.	бе ҳаққи хизмат
7.6.2	Таҳқиқи амалиётҳои баҳснок	45 сомонӣ
7.6.3 ^{xxv, xxxiv}	Иваз намудани рамзи махфӣ (Пин-код)	бе ҳаққи хизмат
7.7	Хизматрасониҳои иловагӣ:	
7.7.1	Ба мизоҷон додани тасдиқнома бо воситаи E-mail	бе ҳаққи хизмат
7.7.2	Мувофиқи аризаи мизоҷ аз суратҳисоби кортии ӯ гузаронидани маблағ	мувофиқи банди 2
7.7.3 ^{xxxv}	Додани корти нав дар ҳолати гум кардан ва ё корношоям шудани корт, инчунин дар ҳолати гум кардани коди махфӣ (ПИН-код) — Корти локалии Non-Pers. Ягона, Корти локалӣ Non-Pers., Корти локалӣ, корти Корти Миллӣ Non-Pers., корти Корти Миллӣ, Visa Classic TJS/USD, Visa Gold TJS/USD — Кортҳои пардохтии Visa Infinite TJS/USD	арзиши корт бе ҳаққи хизмат
7.7.4	Арзиши пайвастшавӣ ба «SMS» - маълумотдиҳӣ-(таваассути «SMS» гирифтани маълумот оиди амалиётҳои гузаронидашуда бо кортҳои пардохтии бонкӣ)	бе ҳаққи хизмат
7.7.5 ^{xv}	Квази-кэш ^[7]	2%

Эзоҳ:

6. Бо мақсади рӯйпӯш намудани хароҷотҳои ҳазинавӣ..

7. Интиқол ба платформаҳои савдо, хариди криптовалюта, пурра кардани ҳамёнҳои электронии берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар амалиётҳоро, ки аз ҷониби Бонк ҳамчун амалиётҳои "квази-кэш" тибқи рамзҳои MCC (Merchant Category code), муайян карда мешаванд.

8. Ҳаққи абонентии моҳи сипаришуда дар аввали моҳи минбаъда ситонида мешавад, барои моҳҳои пешинаи ҳаққи абонентии пардохтнашуда, ҳангоми воридоти маблағ ба корт гирифта мешавад.

9. Соли аввали истифодабарии корт, ҳаққи абонентии ситонида намешавад.

10. Ҳангоми харид тариқи POS-терминал ва ё интернет зиёда аз 200 сомонӣ дар як моҳ, ҳаққи абонентии ситонида намешавад.

11. Ҳангоми харид тариқи POS-терминал ва ё интернет зиёда аз 400 сомонӣ дар як моҳ, ҳаққи абонентии ситонида намешавад.

12. Ҳангоми харид тариқи POS-терминал ва ё интернет зиёда аз 5000 сомонӣ дар як моҳ, ҳаққи абонентии ситонида намешавад.

8. БОНКИ МОБИЛИИ «ЭСХАТА ОНЛАЙН»^{xxix}

№	Номгӯии хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
8.1	Пардохти абонентӣ	бе ҳаққи хизмат

8.2	Мушаххасгардони	бе ҳаққи хизмат
8.3	Интиқоли маблағ дар дохили бонк: — Байни суратҳисобҳо, ҳамаи мобилӣ ва суратҳисобҳои кортии ҳуди мизоҷ — Ба корт/суратҳисоби мизоҷони бонк — Ба дигар истифодабарандаи Эсхата онлайн	0% 0% 0%
8.4 ^{xxx}	Интиқоли маблағ дар дохили Ҷумҳурӣ: — Ба суратҳисоби шахсони воқеӣ — Ба суратҳисоби шахсони ҳуқуқӣ — Ба кортҳои Корти миллии дигар ташкилотҳо — Ба кортҳои Visa-и дигар ташкилотҳо — Ба ҳамаи электронии дигари дигар ташкилотҳо	0% 0% то 1% 1% min 2 сомонӣ то 1%
8.5	Интиқоли маблағ берун аз Ҷумҳурӣ: — Ба кортҳои Visa-и дигар ташкилотҳо (бо доллари ИМА) — Ба кортҳо ва ё суратҳисоб дар доираи IBAN (International Bank Account Number)	1% min 2\$ то 1%
8.6	Пардохти хизматрасониҳо: — Хизматрасониҳои давлатӣ — Алоқаи мобилӣ — Хизматрасониҳои коммуналӣ — Маориф — Онлайн хизматрасониҳо — Хизматрасониҳои фароғатӣ (аз ҷумла бозиҳо ва букмекерӣ) — Нақлиёт (такси) — ТВ ва радио — Интернет ва IP-телефония — Ташкилотҳои хайриявӣ — Операторони мобилии хориҷӣ — Алоқаи телефонии шаҳрӣ ва NGN — Марказҳои саломатӣ — Дигар амалиётҳо	0% 0% 0% то 1% то 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% то 1%
8.7	Хизматрасониҳои бонкӣ: — Кушодани суратҳисоб — Пардохти қарз — Мубодилаи асъор — Эсхата лизинг	0% 0% мувофиқи қурби асъор 0%
8.8	Пардохти молу хизматрасониҳо дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасониҳо тариқи QR-рамз	бе ҳаққи хизмат
8.8	Қабули интиқолҳо аз кортҳои Федератсияи Русия ба Эсхата онлайн пайваस्तшуда	то 1%
8.9	Интиқолҳои дохили бонк бо пули нақд	мувофиқи тарофаҳои интиқолҳои дохилӣ

8.10	Муҳосираи муваққати низом мувофиқи хоҳиши мизоҷ	бе ҳаққи хизмат
8.11	Аз муҳосира озод намудани низом	бе ҳаққи хизмат

9. ҲАҚҚИ ХИЗМАТРАСОНӢ АЗ ҚАБУЛИ ПАРДОХТҶО БА ФОИДАИ ШИРКАТҶОИ ХИЗМАТРАСОН ТАРИҚИ ТЕРМИНАЛҶОИ ПАРДОХТӢ^{XXIII, XXIV}

№	Номгӯии хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
9.1	Пардохти хизматрасониҳои алоқаи мобилии маҳаллӣ	бе ҳаққи хизмат
9.2	Пардохти хизматрасониҳои интернет ва IP-телефония	то 3%
9.3	Пардохти хизматрасониҳои операторони мобилии хориҷӣ	то 10%
9.4	Пардохти хизматрасониҳои NGN ва шабакаҳои алоқаи шахрӣ	то 3%
9.5	Пардохти хизматрасониҳои онлайн-хизматрасониҳо ва бозиҳо	то 10%
9.6	Пардохти хизматрасониҳои телевизион ва радиои маҳаллӣ	то 3%
9.7	Интиқолҳои дохила бо пули миллӣ	мувофиқи тарофаҳои интиқоли дохили
9.8	Пардохти хизматрасониҳои ҳамёнҳои электронӣ	то 10%
9.9	Пардохти хизматрасониҳои бонкӣ	то 3%
9.10	Пардохти маблағи корти фармоиш додашуда	мувофиқи банди 7

10. НАМУДҶОИ ДИГАРИ ХИЗМАТРАСОНӢ

№	Номгӯии хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
10.1	Додани маълумотнома ^[13] : — дар варақаҳои расмӣ бо талаби мизоҷон — бо талаботи дигар сохторҳои дохилии бонкӣ	20 сомонӣ бе ҳаққи хизмат
10.2 ^{xii}	Додани маълумоти Бюрои қарзию иттилоотии Тоҷикистон (БҚИТ) бо талаби мизоҷон	15 сомонӣ бо назардошти ААИ (андоз аз арзиши иловашуда)

Эзоҳ:

13. Додани маълумотнома оиди қисман ё пурра иҷро шудани уҳдадори мизоҷон дар назди бонк мувофиқи муқаррароти шартномаи қарзӣ.

Тағйироту иловаҳо:

- I – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №02/21 аз 18 марти 2021 сол.
 II – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №03/21 аз 30 марти 2021 сол.
 III – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №07/21 аз 20 майи 2021 сол.
 IV – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №20/21 аз 25 августи 2021 сол.
 V – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №37/21 аз 14 декабри 2021 сол.
 VI – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №08/22 аз 14 феврали 2022 сол.
 VII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №18/22 аз 28 апрели 2022 сол.
 VIII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №20/22 аз 19 майи 2022 сол.
 IX – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №29/22 аз 4 августи 2022 сол.
 X – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №30/22 аз 25 августи 2022 сол.
 XI – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №31/22 аз 16 сентябри 2022 сол.
 XII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №32/22 аз 26 сентябри 2022 сол.
 XIII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №33/22 аз 6 октябри 2022 сол.
 XIV – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №35/22 аз 8 ноябри 2022 сол.
 XV – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №38/22 аз 20 декабри 2022 сол.
 XVI – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №7/23 аз 7 феврали 2023 сол.
 XVII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №6/23 аз 16 марти 2023 сол.
 XVIII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №11/23 аз 24 апрели 2023 сол.
 XIX – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №14/23 аз 15 юни 2023 сол.

XX - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №16/23 аз 30 юни 2023 сол.
XXI - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №18/23 аз 21 юли 2023 сол.
XXII - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №17/23 аз 20 юли 2023 сол.
XXIII - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №19/23 аз 2 августи 2023 сол.
XXIV - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №21/23 аз 15 августи 2023 сол.
XXV - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №11/23 аз 24 апрели 2023 сол.
XXVI - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №32/23 аз 15 декабри 2023 сол.
XXVII - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №13/24 аз 8 майи 2024 сол.
XXVIII - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №13/24 аз 26 сентябри 2024 сол.
XXIX - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №29/24 аз 17 октябри 2024 сол.
XXX - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №30/24 аз 21 ноябри 2024 сол.
XXXI - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №5/25 аз 20 феввали 2025 сол.
XXXII - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №10/25 аз 24 апрели 2025 сол.
XXXIII - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №12/25 аз 15 майи 2025 сол.
XXXIV - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №15/25 аз 17 юли 2025 сол.
XXXV - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №24/25 аз 21 ноябри 2025 сол.
XXXVI - Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №01/26 аз 05 январи 2026 сол.

Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Бонки Эсхата»

735712, ш. Хучанд, кӯч. Гагарин, х.135

Тел./Факс: (+992) 44-600-0-600

E-mail: info2@eskhata.com